

МАРҲИЛАҲОИ  
ОМӮЗИШИ ҲАЛЛИ  
МАСъАЛАҲОИ МАТНӢ ДАР  
ДАРСИ МАТЕМАТИКАИ  
СИНФҲОИ ИБТИДОЙ

ЭТАПЫ ОБЧУЕНИЯ  
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА  
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

STAGES OF  
LEARNING TEXT TASKS ON  
MATHEMATICS LESSONS B  
PRIMARY GRADES

Бурҳонов Курбонбой Турсунраҷабовиҷ, н.и.п.,  
дотсент; Султонов Рустам Нозимович,  
сафмуаллими кафедраи риёзӣ - табии тарбияи  
эстетикий ва методикаи таълими онҳо-и МДТ  
«ДДХ ба номи акад. Б.Гафуров» (Тоҷикистон,  
Хӯҷанд)

Бурҳанов Курбонбой Турсунраджбовиҷ,  
к.п.н., доцент; Султонов Рустам Нозимович  
старший преподаватель кафедры естественных  
наук, математики, эстетического воспитания и  
методики их преподавания ГОУ «ХГУ имени акад.  
Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

Burhanov Kurbonboy Tursunrajabovich, candidate of  
pedagogical sciences, Associate Professor, E-  
mail:uchzaphgu@mail.ru; Sultonov Rustam  
Nosimovich, senior lecturer of the department of  
natural sciences, mathematics, aesthetic education and  
its methods of teaching under the SEI "KhSU name  
after acad. B.Gafurov"(Tajikistan, Khujand)  
E-mail:uchzaphgu@mail.ru

**Вожаҳои қалидӣ:** рақам, адад, адади номдор, адади номдори сода ва мураккаб, ченаки дарозӣ,  
ченаки вақт, ченаки вазн, ифода, қоида, таълим, метод

Мақола ба баррасии мароҳили ёдгории ҳалли масъалаҳои матнӣ дар дарси математикаи  
синфҳои ибтидой иҳтинос дорад. Қайд мешавад, ки ҷузъи муҳими таркиби бахши математикаи  
синфи ибтидой ифодаҳо оид ба ҷор амал ва масъалаҳо мебошад. Тазаккур меравад, ки ба воситаи  
масъалаҳо асосан тамоми мазмуни математика ва мағҳумҳои он омӯҳта мешаванд. Собит  
шудааст, ки талабагон ҳангоми ҳалли масъалаҳо маънии ҳар як амал ва мавриҷҳои асосии  
татбиқи онро идрок менамоянд, малакаҳои ҳисобкуниҳои шифоҳиву ҳаттии талабагон  
мустаҳкам карда мешаванд, барои мустаҳкам намудани хотира ва инкишиф тафаккури  
мустақилонаи хонандагон ва тарбияи фаъолиҳои ташаббускории онҳо имкониятҳои васеъ  
фароҳам меорад. Тартиб додани масъалаҳо имкон медиҳад, ки бачаҳо на фақат вижагиҳои зоҳирӣ,  
соҳтор ва роҳҳои ҳалро сарфаҳм раванд, балки тафаккури эҷодии худро инкишиф диханд, барои  
тартиб додани масъалаҳо маводи ададӣ ва матнӣ ҷустуҷӯ намоянд, то ки алоқаи таълим ба ҳаёт  
мустаҳкам шавад. Муаллифон ба ин натиҷа расидаанд, ки яке аз роҳҳои баланд бардоштани  
дониии риёзи хонандагони хурдсол ин марҳила ба марҳила омӯзонидани масъалаҳо ба ҳисоб  
меравад.

**Ключевые слова:** цифра, число, именное число, простые и составные именные числа, меры длины,  
меры времени, меры массы, выражения, правило, обучение, метод

Статья посвящена рассмотрению этапов обучения решению текстовых задач на уроке  
математики в младших классах. Отмечено, что важным компонентом раздела математики  
начальной школы являются выражения на четыре действия и задачи. Подчеркивается, что через  
задачи изучается всё содержание математики и ее понятия. Прослеживается, что при решении  
задач учащиеся понимают смысл каждого действия и основные случаи его применения: во время  
решения задач укрепляются устные и письменные вычислительные навыки учащихся; обучение  
решению задач дает широкие возможности для развития самостоятельного мышления учащихся и  
воспитания их активности и инициативы. Постановка задач позволяет детям не только понять  
особенности вида, структуры и решения, но и развить творческое мышление, они ищут числовой и  
текстовой материал для постановки задач, благодаря чему укрепляется связь обучения с жизнью.  
Авторы приходят к выводу, что одним из способов повышения математических знаний младших  
школьников является поэтапное обучение задачам.

**Keywords:** digit, number, nominal number, simple and composite nominal numbers, measures of length,  
measures of time, measures of mass, expressions, rule, learning, method

The article is devoted to the consideration of the stages of learning to solve text problems in a  
mathematics lesson in elementary grades. It is noted that expressions for four actions and tasks are an  
important component of elementary school mathematics. It is emphasized that the entire content of

*mathematics and its concepts are studied through tasks. It can be traced that when solving problems, students understand the meaning of each action and the main cases of its application: while solving problems, the oral and written computing skills of students are strengthened; problem solving training provides ample opportunities for developing independent thinking of students and educating their activity and initiative. Setting tasks allows children not only to understand the features of the type, structure and solution, but also to develop creative thinking, they are looking for numerical and textual material for setting tasks, which strengthens the connection between learning and life. The authors come to the conclusion that one of the ways to improve the mathematical knowledge of younger students is the gradual learning of tasks.*

Масъала дар барномаи синфҳои ибтидой, яке аз мавзӯи асосии таълими математика ба ҳисоб меравад, ҷои маҳсусро ишғол менамояд. Барномаи таълим талаб менамояд, ки ҳангоми омӯзиши математика бояд ҳама ҳонандагон мустақилона роҳ ва усулҳои ҳалли масъалаҳои пешниҳодшударо аз худ намоянд. Ин на танҳо барои фаҳмонидани ҳусусиятҳои шахсӣ ва роҳҳои ҳалли намудҳои гуногуни масъалаҳо, балки барои инкишофи фикрии эҷодии ҳонандагон, васеъ шудани дониши онҳо, мустаҳкам намудани алоқаи назария бо амали низ мусоидат меқунад.

Барои инкишофи нутқи талабагон қӯшиш кардан лозим аст, ки онҳо ҳар як амали ҳудро доир ба таҳлили масъала аз ҳалли он асоснок қунанд. Бачаҳо бояд қӯтоҳ саҳҳои фаҳмонда диханд, ки дар масъала чи маълум асту чи номаълум, аз матни масъала шарту гузоришот, ҳамчунин саволҳои ёрирасонро аниқ қунанд ва ба қадом амал иҷро шудани онҳоро шарҳ бидиҳанд. Онҳо бояд интиҳоби ҳар як амалро асоснок карда тавонанд.

Масъалаҳои математикие, ки барои ҳал кардани онҳо алгоритми муайяне мавҷуд аст, масъалаҳои математикии стандартӣ номидӣ мешавад.

Он ғурӯҳи масъалаҳо, ки барои ҳалли онҳо алгоритмҳо вучуд надорад, масъалаҳои математики гайристандартӣ ном гирифтаанд [11, с.31].

Яке аз вазифаҳои асосии омӯзиши математика дар муассисаҳои ибтидой дар ҳонандагон ташаккул додани ҳалли масъалаҳо мебошад.

Омӯзиши ҳалли масъалаҳо барои ҳонандагони ҳурдсол аҳамияти қалон дорад.


Дар натиҷаи ҳалли пайдарпай ва ҷандкаратаи масъалаҳо дар ҳонандагони ҳурдсол малакаҳои фикрронии мантиқӣ инкишофт мёёбад.

Ҳалли масъалаҳо шифоҳӣ ва ҳаттӣ мешавад. Ҳалли шифоҳӣ бештар дар синфи якум гузаронида мешавад, аммо дар ин ҷо низ ҳонандагон ба дафтари шарҳи синфи ҳалро менависанд.

Ҳалли ҳаттии масъала, навиштани шарти муҳтасари он ба дафтари корӣ ва таҳтаи синф аз синфи дуюм оғоз мёёбад.

Қайд бояд кард, ки ҳалли масъалаҳо дар ҳонандагони ҳурдсол аз синфи якум оғоз ёфта, дар синфи дуюм ба ҳалли масъалаҳои якамала ва дар синфи сеюму ҷорӯм ба ҳалли масъалаҳои дуамала ва аз он зиёд бо тарзи ҳалли масъалаҳо шинос мешаванд.

Фаҳмонидани масъалаҳоро дар таълими математикаи синфҳои ибтидой бо чунин шакл гузаронидан ба мақсад мувоғиқ аст:



*Расми 1. Тарзи фаҳмонидани масъалаҳо дар омӯзиши математикаи синфҳои ибтидой*

Эзоҳ:

1. Масъала дар таълими математикаи синфҳои ибтидой сода ва мураккаб омӯзонида мешавад.
2. Бо воситаи шарт қиматҳои додашудаи масъала навишта мешавад.

3. Бо воситай савол хонанда пеш аз ҳама муайян мекунад чиро бояд ёфт ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли масъала.

Барои мисол се масъалаи зеринро дид мебароем.

Мушоҳида, таҷрибаҳо ва фикру ақидаҳои олимону методистон ҳаминро нишон медиҳад, ки ҳалли масъалаҳои типикий дар барномаи синфҳои ибтидой ба таври зер ҷой дода шавад: [5, с.28].


Масъала: сода, мураккаб ва масъалаи мутаносибӣ: роста ва чаппа

Аз рӯи таҳлили адабиёти илмию методӣ, дастурҳои таълимию методӣ, ақидаҳои олимон, педагогҳо, равоншиносон, методистон, таҳлили мушоҳидаҳои дарсҳои муаллимони пешқадами синфҳои ибтидой, муаллимон ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойгоҳии вилояти Суғд, омӯзиши масъалаҳоро ба чунин марҳилаҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

**Марҳилаи якум:** Омӯзиши масъала аз рӯи расмҳо одатан аз синфи якум сар мешавад.

Масалан:

Ба хонандагон расмеро пешниҳод намуда, супориш дода мешавад, ки ҳал намоянд. Намуна: (Расми 2)



*Расми 2. Омӯзиши масъала аз рӯи расм*

- Хонанда(Минбаъд X ишора мешавад.): - Дар табаки якум 5-то олу гузаштаанд, дар табаки дуюм 4-дона.

- Муаллим(минбаъд M ишора мешавад): - Офарин, бачаҳо! Агар ба нақли шумо саволи дар ду табақ ҳамагӣ ҷанд дона олу гузаштаанд?»-гузорем, матни масъала пайдо мешавад. Кий масъаларо тақрор мекунад? (2-3 нафар тақрор мекунанд). Барои ба масъала ҷавоб додан онро ҳал кардан лозим аст. Ба навишти зери расм нигаред:  $5 + 4 = 9$ . Ин навишта ҳалли масъала мебошад. Барои чӣ дар байнӣ ададҳо аломати ҷамъ гузашта шудааст?

- X: - Зеро микдори ҳамаи олуҳо дар ду табақ пурсида мешавад.

- M: - Ба панҷ ҷорро ҷамъ кунем, ҷанд ҳосил мешавад?

- X: - 9

- M: - Ин ҷавоби масъала мебошад. Саволи масъала «Дар ду табақ ҳамагӣ ҷанд дона олу гузаштаанд?» буд. Ҷавоби масъала «9 олу гузаштаанд» мебошад.

**Марҳилаи дуюм:** Омӯзиши масъалаҳои сода доир ба амали ҷамъ ва тарҳ:

1. Қодир 5 – то дафтари катак ва 3 – то дафтари яқраҳа дошт. Қодир ҳамагӣ ҷандто дафтар дошт?

Дода шудааст:

Қ. – 5 – то дафтари катак

Қ. – 3 – то дафтари яқраҳа

Ҳамагӣ - ?

**Ҳал.** Барои ҳалли ин масъала ба хонандагон бо ёрии амали ҷамъ мефаҳмонем.

$5 + 3 = 8$  – ҳамагӣ (дафтари катак ва яқраҳа).

Ҷавоб: Қодир 8 - то дафтар дошт.

2. Гулбаҳор барои меҳмон дастархон ороста, аз ҷевон 5-то пиёла ва 3-то табақча гирифт. Ӯ ҳамагӣ ҷандто пиёлаю табақча гирифт?

Дода шудааст:

П. - 5 – то

Т. – 3 – то

Ҳамагӣ - ?

**Ҳал.** Барои ҳалли ин масъала ба хонандагон бо ёрии амали ҷамъ мефаҳмонем.

$5 + 3 = 8$  ҳамагӣ ( 5 – то пиёла ва 3-то табақча).

Ҷавоб: Гулбаҳор 8-то пиёлаю табақча гирифт.

**Масъалаи сода оид ба амали зарб ва тақсим**

Масъалаи сода оид ба амали зарб, тақсим, асосан, дар синфҳои дуюм омӯзонида мешавад. Азбаски талабагон бо амалҳои зарб ва тақсим аввалин бор дучор мешаванд, ҳамаи кор аз фаҳмонида додани маъни амалҳои зарб ва тақсим оғоз мегардад. Дар вақти аввал ҳамаи маводҳои амалий бо воситай асбобҳои аёнии ашёҳои пурра ҳал карда мешавад. Барои

фаҳмонида додани маъни амали зарб маводи ёфтани суммаи ҷамъшавандаҳои якхела ҳал карда мешавад. Масалан: 1- то китоб 30 дирам аст, 5 - то китоб чанд дирам аст? Ин масъаларо талабагон бо ёрии амали ҷамъ ҳал мекунанд:

$$30+30+30+30+30=150 \text{ (дирам)}$$

Аз ҳалли ин масъала талабагон медонанд ки аз сумма ва ҷамъшавандаҳои якхела иборат будааст. Баъди он ки ҷамъшавандаҳоро номбар мекунанд ва онҳоро муҳтасар  $30*5=150$  гуфта менависанд ва сетой 5 бор гирен, 150 мешавад гуфта меҳонанд.

Машқҳои суммаро бо ҳосили зарб, ҳосили зарбро ба сумма иваз карда, ичро мекунанд.

1)  $5+5+5+5 = 5 * 4=20$

2)  $3 * 4 = 3+3+3+3.$

Ҷамъшавандаи якхеларо зарбшаванда, шумораи онҳоро зарбкунанда ва суммаи онҳоро ҳосили зарб мешуморанд. Аломати зарб нуқта аст. Ҳамин тавр, бо маъни амали зарб ва вобастагии байни амалҳои ҷамъ зарб шинос мешаванд.

Ҳангоми фаҳмонидани маъни амали тақсим низ бо воситаи асбобҳои аёнӣ, асбобҳои ашёйпурра кор кардан зарур аст.

Дар ин ҷо, албатта, ду навъи тақсим: тақсими бебоқия ва тақсим бо ҳиссаҳои баробарро фаҳмонидан лозим, масалан, 6 себро дутогӣ ба табақчаҳо гузоштаанд, ба чанд табақча себ гузоштаанд, барои амалан ҳал кардани ин масъала ҳар дафъа дутогӣ себ гирифта, ба як табақча мемонем.

Маълум мешавад, ки се табақча лозим будааст, ки онро ин тавр менависанд:  $6:2=3$

Масъаларо ин тавр меҳонанд, 6 себро дутогӣ ба табақча монем, се табақча лозим мешавад.

Масъала оид ба тақсими ҳиссаҳои баробар 6 себро ба ду табақ тақсим карда гузоштаанд. Дар ҳар табақча чанд себ гузоштаанд, ки ин масъаларо низ амали тақсим кардан лозим. Барои ин ҳар сафар якторӣ себ ба табақчаҳо мегузоранд, баъд маълум мешавад, ки ба ҳар табақча сетогӣ себ гузошта мешавад. Онро ин тавр менависем:

Агар себро ба ду табақча  $6 : 2 = 3$  тақсим карда гузорем, ба ҳар 2 табақча сетогӣ себ мегузорем. Баъд ду намуди себро муқоиса мекунем. Пас аз фаҳмонидани маъни мушаххаси зарб ва тақсим доир ба ин амалҳо масъалаҳои зерин ҳал карда мешавад:

1. Масъалаҳо оид ба ёфтани тақсимшавандаи номаълум ва тақсимкунандаи номаълум;
2. Масъалаҳо оид ба муқоиса кардани ададҳо;
3. Масъалаҳо оид ба якчанд воҳид маротиба зиёд (кам) кардани адад;
4. Масъалаҳо оид ба бузургиҳои мутаносибӣ (роста ва чаппа)

**Марҳилаи сеюм:** Масъалаҳои содаи роста

Яъне, гурӯҳҳои масъалаҳои матниеро ҷудо кардан мумкин аст, ки онҳо мазмунан ба таърифи (шарҳи) қабулкардаи яке аз амалҳои ҷамъ, тарҳ, зарб ё тақсим мувоғиҷат мекунанд. Ин гуна масъалаҳоро масъалаҳои содаи роста оид ба ҷамъ, тарҳ, зарб ё тақсим меномем. Масъалаҳои содаи роста дар низоми қабулкардаи таълим аввал ҳам ба сифати доҳил намудани мағҳуми амал ва баъд, ҳам ба сифати воситаи мустаҳкамкунӣ он хизмат мекунанд.

Инак, ҳоло мо дорои ду намуди масъалаҳои содаи роста мебошем.

Ёфтани суммаи ду ва зиёда аз он қиматҳои як бузургӣ.

Масъала: Зариф 12 дона ва Зайнаб 4 дона себ чида, ба табақ гузоштанд. Дар табақ чанд дона себ шуд?

Навиштани ҳал:  $12+4=16$  (себ).

Ҷавоб: дар табақ 16 дона себ шуд.

I. Ҳамчун бақия ёфтани фарқи ду қимати як бузургӣ.

Масъала: Дар табақ 16 дона себ буд. Зайнаб 4 дона себро гирифт. Дар табақ чанд дона себ монд?

Навиштани ҳал:  $16 - 4 = 12$  (себ)

Намудҳои зерини масъалаҳои содаи роста маъни конкретии амалҳои зарб ва тақсимро инъикос менамоянд.

II. Ёфтани суммаи якчанд қимати баробарии як бузургӣ (ҷамъшавандаҳо баробар).

Масъала: Зариф себ чида ба 2 табақча 6-тогӣ гузошт.

Зариф ҳамагӣ чандто себ овард?

Навиштани ҳал:  $6 \times 2 = 12$  (себ).

III. Тақсим ба қисмҳои баробар.

Масъала: Зариф 12 дона себ чида, онҳоро ба 2 табақча баробар гузошт. Зариф ба ҳар табақча чандтогӣ себ монд?

Навиштани ҳал:  $12 : 2 = 6$  (себ)

IV. Тақсим аз рӯи мазмун.

Масъала: Зариф 12 дона себ чида, онҳоро 6-тогӣ ба табақчаҳо гузошт. Чандто табақча лозим шуд?

Навиштани ҳал:  $12 : 6 = 2$  (табақча).

V. Якчанд воҳид зиёд кардани ягон қимати бузургӣ.

Масъала: Зайнаб 4 дона Зариф назар ба ў 8 дона зиёдтар себ чиданд. Зариф чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $4 + 8 = 12$  (себ).

I. Якчанд воҳид кам кардани ягон қимати бузургӣ

Масъала: Зариф 12 дона ва Зайнаб назар ба ў 8 дона камтар себ чиданд. Зайнаб чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $12 - 8 = 4$  (себ).

II. Муқоисай фарқии ду қимати якбузургӣ.

Ин намуди масъалаҳо ду ҳолат дорад:

A) Зариф 12 дона ва Зайнаб 4 дона себ чиданд. Зариф назар ба Зайнаб чанд дона зиёд себ чидааст?

B) Зариф 12 дона ва Зайнаб 4 дона себ чиданд. Зайнаб назар ба Зариф чанд дона камтар себ чидааст?

Навиштани ҳалли ҳар дуи ин масъалаҳо як хел аст:  $12 - 4 = 8$  (себ).

III. Якчанд маротиба зиёд кардани ягон қимати бузургӣ.

Масъала: Зайнаб 4 дона ва Зариф назар ба ў 3 маротиба зиёдтар себ чид. Зариф чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $4 \times 3 = 12$  (себ).

IV. Якчанд маротиба кам кардани ягон қимати бузургӣ.

Масъала: Зариф 12 дона ва Зайнаб назар ба ў 3 маротиба зиёдтар себ чид. Зайнаб чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $12 : 3 = 4$  (себ).

V. Муқоисай каратии ду қимати як бузургӣ.

Ин намуди масъалаҳо ҳам ду ҳолат дорад:

A) Зариф 12 дона ва Зайнаб 4 дона себ чиданд. Зариф назар ба Зайнаб чанд маротиба зиёдтар себ чидааст?

B) Зариф 12 дона ва Зайнаб 4 дона себ чиданд. Зайнаб назар ба Зариф чанд маротиба камтар себ чидааст?

Навиштани ҳалли ҳардую ин масъалаҳо як хел аст:  $12 : 4 = 3$  (маротиба).

**Марҳилаи чорум:** Масъалаҳои содаи роста

Файр аз масъалаҳои содаи роста ва содаи асосӣ боз якчанд намуди масъалаи сода ҳастанд, ки мазмуни математикии онҳо бевосита ба маъни мушаххасии ин ё он амал мувофиқат намекунанд, вале ҳалли онҳоро ба воситай он амал ифода намудан мумкин аст. Ин намудҳои масъалаҳоро масъалаҳои содаи чаппа меномем.

Ин намуди масъалаҳои содаро номбар мекунем:

XII. Ёфтани тарҳшавандай номаълум аз рӯи тарҳкунанда ва фарқи (бакияи) маълум.

Масъала: Дар табақ якчанд себ буд. Баъд аз он ки Зайнаб 4 дона себро гирифт, дар табақ 12 дона себ монд. Дар табақ аввал чанд дона себ буд?

Навиштани ҳал:  $4 + 12 = 16$  (себ).

XIII. Ёфтани ҷамъшавандай номаълум аз рӯи сумма ва ҷамъшавандай маълум.

Ин намуди масъалаҳо ҳам ду ҳолат дорад:

A) Зариф якчанд дона себ чида, ба табақ гузошт. Баъд аз он ки Зайнаб ҳам 4 дона себ оварду ба табақ гузошт, дар он ҷо 16 дона себ шуд. Зариф чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $16 - 4 = 12$  (себ).

B) Зариф 12 дона себ чида, ба табақ гузошт. Баъд аз он ки Зайнаб ҳам якчанд себ овард, дар табақ 16 дона себ шуд. Зайнаб чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $16 - 12 = 4$  (себ).

XIV. Ёфтани тарҳкунандай номаълум аз рӯи тарҳшаванда ва фарқи (бакияи) маълум.

Масъала: Дар табақ 16 дона себ буд. Баъд аз он ки Зайнаб якчанд себро гирифт, дар онҷо 12 дона себ монд. Зайнаб чанд дона себ гирифтааст?

Навиштани ҳал:  $16 - 12 = 4$  (себ).

XV. Ёфтани қимати калони бузургӣ аз рӯи қимати хурди бузургӣ ва нисбати фарқии он ба қимати калони бузургӣ.

Масъала: Зайнаб 4 дона себ чид, ки назар ба себҳои Зариф чидагӣ 8 дона камтар буд. Зариф чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $4 + 8 = 12$  (себ).

XVI. Ёфтани қимати хурди бузургӣ аз рӯи қимати калони бузургӣ ва нисбати фарқии он ба қимати хурди бузургӣ.

Масъала: Зариф 12 дона себ чид, ки ин назар ба себҳои Зайнаб чидагӣ 8 дона камтар буд. Зайнаб чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $12 - 8 = 4$  (себ).

XVII. Ёфтани қимати калони бузургӣ аз рӯи қимати хурди бузургӣ ва нисбати каратии он ба қимати калони бузургӣ.

Масъала: Зайнаб 4 дона себ чид, ки ин назар ба себҳои Зариф чидагӣ 3 маротиба камтар буд. Зариф чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $4 \times 3 = 12$  (себ).

XVIII. Ёфтани қимати хурди бузургӣ аз рӯи қимати калони бузургӣ ва нисбати каратии он ба қимати хурди бузургӣ.

Масъала: Зариф 12 дона себ чид, ки ин назар ба себҳои Зайнаб чидагӣ 3 маротиба зиёдтар аст. Зайнаб чанд дона себ чидааст?

Навиштани ҳал:  $12 : 3 = 4$  (себ). (1, с.24–26)

**Марҳилаи панҷум:** Масъалаҳои сегона

Ҳаминро гуфтан лозим аст, ки дар таълими математикаи синфҳои ибтидой ғайр аз масъалаи сода ва мураккаб, масъалаҳои сегона доир ба мавзӯи “суръат, вакт, масофа” ва “нарх, миқдор, арзиш” ҳам омӯзонида мешавад.

Таъриф: Масъалаи сегона гуфта чунин масъаларо меноманд, ки он аз се мафҳуми асосӣ иборат аст.

Масъалаҳои сегона дар синфҳои ибтидой бо чунин мафҳумҳо: «Нарх, миқдор, арзиш» ва «Масофа, суръат, вакт» таълим дода мешавад.

Бинобар он, дар таълими математикаи синфҳои ибтидой омӯзонидани масъалаҳои мутаносиби ҳамагӣ шашто ҳастанд, аз ҷумла: доир ба «Нарх, миқдор ва арзиш» якто масъалаи мутаносиби роста ва дуто масъалаи мутаносиби чаппа ва ба «Масофа, суръат ва вакт» якто масъалаи мутаносиби роста ва дуто масъалаи мутаносиби чаппа таълим дода мешавад[5, с. 42].

Масалан: доир ба ҳаракат: суръат, вакт ва масофа.

Холо масъалаҳо доир ба ҳаракат, яъне  $S = V * t$  – ро бо ҷенакаш ва ба ҷадвали зерин дида мебароем:

№	СУРЪАТ	ВАҚТ	МАСОФА
	V	t	S
	$V = S : t$	$t = S : V$	$S = V * t$
1.	$V=120\text{км}:2\text{соат}=60\text{км/с}$	$t = 2 \text{ соат}$	120 км
2.	60 км/с	$t = 120 \text{ км}:60 \text{ км/с} = 2 \text{ соат}$	120 км
3.	60 км/с	2 соат	$S=60\text{км/с}*2\text{соат} = 120\text{км.}$

**Ҷадвали №1. Намунаи масъала доир ба ҳаракат**

Эзоҳ:

1.Қоида: Барои ёфтани суръат, масофаро ба вакт тақсим кардан зарур аст.

2.Қоида: Барои ёфтани вакт, масофаро ба суръат тақсим кардан зарур аст

3.Қоида: Барои ёфтани масофа, суръатро ба вакт зарб кардан зарур аст.

Марҳилаи омӯзиши масъалаҳои матнӣ дар ибтидои курси математикаи синфҳои ибтидой ба хонандагони хурдсол аҳамияти калон дорад. Бинобар он, вазифаи асосии ҳалли масъалаҳои матнӣ пеш аз ҳама, бо ёрии амалҳои риёзӣ, саволу ҷавоб, шиносӣ бо мафҳуми нави риёзӣ, аз сужети он тартиб додани ифодай математикий ва муодила, ташаккул додани нутқи эҷодӣ, бедор кардани шавқи хонандагони хурдсол ва тарбия мебошад.

Хулоса, тавассути ҳалли масъалаҳо дар хотири хонандагони хурдсол мафҳумҳои асосии математика, қонунҳо ва ҳосияти асосии математика нақш мебанданд. Ҳамаи ин ба омӯзиши дурусту амики мавод, ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагони хурдсол ва рушди тафаккури математикиву мантиқии онҳо мусоидат мекунанд.

**ПАЙНАВИШТ:**

1. Атохонов, Р.Масъалаҳои сода дар синфҳои ибтидой /Р.Атохонов. -Душанбе, 1986.- 68с.
2. Бантова, М.А. Методика преподавания математики в начальных классах/М.А. Бантова, Г.В.Бельтюкова.– М.: Просвещение, 1984. – 335 с.
3. Барномаҳои синфҳои ибтидой 1- 4. -Душанбе, 2014.- 66с.
4. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе (Курс лекций)/ А. В. Белошистая. - М ., 2006 г.- 454 с.
5. Бурҳонов, Қ.Т. ва диг. Мачмӯай мисол масъалаҳо доир ба методикаи таълими математикаи синфҳои ибтидой/ Қ.Т.Бурҳонов. -Хучанд , 2019.- 104 с.
6. Бурҳонов, Қ.Т.Практикуми курси мактабии математика/ Қ.Т.Бурҳонов.–Хучанд,2017.- 164 с.
7. Бурҳонов, Қ.Т. Курси маҳсус аз методикаи таълими математикаи синфҳои ибтидой/ Қ.Т. Бурҳонов. - Хучанд, 2015.- 252с.
8. Бурҳонов, Қ.Т. Ҳалли масъалаҳои типикӣ/ Қ.Т. Бурҳонов.– Хучанд, 2011.- 52с.
9. Курманалина, Ш.Методика преподавания математики в начальных классах: учебное пособие/ Ш Курманалина.–Астана,2011.- 208с.
10. Нугмонов, М. Роҳнамои фанни математика барои синфи 3-юм барои омӯзгорони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ/М.Нугмонов, Э.Ҷонмирзоев, Б.Нусратов, Ш.Бобоева, М.Одилова,О.Шуайбова.- Душанбе, Маориф, 2016.-168с.
11. Осимов,Қ.У.Методҳои ҳалли масъалаҳои математикӣ/Қ.У.Осимов,Л.М. Фридман.– Душанбе, 1987.- 208с.
12. Ҳамидова, А. Математика. Китоби дарсӣ барои синфи 4/ А.Ҳамидова, Д.Назаров. - Душанбе, 2012.- 242с.

**REFERENCES:**

1. Atokhonov R. Simple tasks in the primary grades / Atokhonov R. - Dushanbe, 1986. – 68 p.
2. Elementary schod programs 1- 4./ Program - Dushanbe, 2014. - 66 p.
3. Bantova, M.A., BelfyukovaG.V. Mathematicsteachingmethodologyin primary classes / M.A. Bantova - M.: Enlightenment, 1984. - 335 p.
4. BeloshistayaAnna Vitalevna. Mathematics learning technique in elementary school.(Lecture course) / Beloshistaya A. V. M .: 2006.- 454 p.
5. BurkhanovK.T. Aspecial cause on the metho dology of teaching elementary mfthematics /BurkhanovK.T. –Khuj and, 2015.- 252p.
6. BurkhanovK.T. Solving typical probltnis / BurkhanovK.T. - Khuj and, 2011.- 52p
7. BurkhanovK.T. Practicalcourse of mathematics schod / Burkhanov K.T. - Khuj and, - 2017.- 164 p.
8. BurkhanovK.T. and ofhers. A set of problems on the methodology of teaching mathematics in primary schod/ Burkhanov K.T. -Khuj and, 2019.- 104 p.
9. Kurmanalina Sh. Methods of teaching nathematis in the beginning classes. Textbook/ Kurmanalina Sh. -Astana, 2011.- 208p.
- 10.Xamidova A. and ofhers.Mathematics.for 4 th graes / Xamidova A.- Dushanbe, 2012.-242p.
- 11.OsimovK.U., Fridman L.M. Methods for sowing nathemtica / Osimov K.U.- Dushanbe, -1987.- 208p.
12. Hamidova, A. Mathematics. Textbook for class 4/ A. Hamidova, D. Nazarov. - Dushanbe, 2012.- 242 p.